

«Тасдиқ мекунам»
Ректори ДДТТ ба номи Абӯалӣ
ибни Сино, д.и.т., профессор
Гулзода М.Қ. _____
аз « ____ » _____ 2018

НИЗОМНОМАИ

Шӯрои занон ва духтарони Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино

1. Муқаррароти умумӣ.

Шӯрои занон ва духтарони ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино (минбаъд Шӯро) дар асоси Низомномаи Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ойинномаи ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино аз ҳисоби занон ва духтарони фаъоли Донишгоҳ таъсис дода шуда, барои татбиқ ва амалисозии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тадбирҳои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа» дар қаламрави Донишгоҳи тиббӣ фаъолият менамояд.

Маҷлиси Шӯрои занон ҳар моҳ як маротиба гузаронида мешавад. Шӯрои занон бо Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, шӯъбаи кор бо занони шаҳри Душанбе, шӯъбаи кор бо занони ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва дигар Шӯроҳои занони макотиби олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкорӣ менамояд.

Низомномаи Шӯрои занони Донишгоҳро ректори донишгоҳ тасдиқ мекунад.

2. Вазифа ва ухдадорӣ Шӯро.

- 2.1. Шӯро масъалаҳои асосиро мавриди баррасӣ қарор дода, иҷрои нақшаи корӣ ва ҳисоботҳои раиси занони факултаҳоро мешунавад.
- 2.2. Шӯро фаъолияти раисони занони факултаҳоро баҳри баланд намудани мавқеи зан дар ҷомеа ва фароҳамовардани шароитҳои барои тарбияи донишҷӯён равона месозад.
- 2.3. Дар якҷоягӣ бо Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, шӯъбаи кор бо занони шаҳри Душанбе, шӯъбаи кор бо занони ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва шӯроҳои

занони донишгоҳҳои ҶТ беҳтар намудани ҳифзи иҷтимоии занону донишҷӯдухтаронро баррасӣ намуда, аз ҳукуматҳои маҳаллӣ барои иҷро ва татбиқи барномаҳо имтиёзҳоро талаб менамояд.

3. Ҳайати Шӯро ва ташкили кори он.

- 3.1. Ҳайати Шӯро на камтар аз 13 нафар иборат мебошад. Ба ҳайати он раиси Шӯро, муовини раис ва занони фаъоли донишгоҳ дохил карда мешаванд.
- 3.2. Аз байни ҳайати Шӯро тибқи ҳуқуқҳои дар Низомнома омада метавонад ба Шӯро тағйирот дарорад.
- 3.3. Шӯро фаъолияти худро тибқи нақшаи кории аз тарафи ректори донишгоҳ тасдиқшуда ба роҳ мемонад.
- 3.4. Дар мавриди зарурӣ ба ҷаласаи Шӯро роҳбари донишгоҳ, занони фаъоли собиқадор ва дигар шахсони дахлдор даъват карда мешаванд, онҳо ҳуқуқи овоздиҳӣ надоранд.
- 3.5. Қарори Шӯро ҳамон вақт салоҳият пайдо мекунад, ки агар дар маҷлис аз се ду ҳиссаи аъзои он иштирок дошта бошанд ва овоз диҳанд.
- 3.6. Раиси Шӯро дар назди аъзои он оид ба фаъолияти кориаш соле як маротиба ҳисобот медиҳад.
- 3.7. Аъзои Шӯро ҳуқуқ доранд, ки дар маҷлиси Раёсат масъалагузорӣ намоянд.
- 3.8. Раиси Шӯрои факултетиро интихоб намояд.
- 3.9. Рафти ҷамъомад ва маҷлисиҳои Шӯрои занон аз ҷониби котиби он дар шакли суратҷаласа тартиб дода шавад.
- 3.10. Хуҷҷатҳои Шӯро барои ниғаҳдорӣ ба бойгонӣ супорида мешаванд.

4. Ҳуқуқ ва ӯҳдадорихои Шӯро.

Шӯро чун воҳиди таркиби сохтори ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино ҳуқуқ дорад:

- 4.1. Ба Шӯрои олимони донишгоҳ масъалаҳои марбут ба занон ва донишҷӯдухтаронро барои баррасӣ пешниҳод намояд.
- 4.2. Иҷрои қарорҳои Шӯрои олимони Донишгоҳ, ки ба масъалаи занон ва донишҷӯдухтарон вобастааст, таъмин ва назорат кунад.
- 4.3. Манфиатҳои занон ва духтарони донишгоҳро дар ҷаласаҳои Шӯрои олимон ҳимоя намояд.

- 4.4. Бо мақсади амалӣ гардонидани барнома ва лоиҳаҳои марбут бо ҳаёти духтарони донишҷӯ Шӯроҳо ва ё гуруҳҳои эҷодӣ ташкил намоянд.
 - 4.5. Дар ташкил ва баргузориҳои чорабиниҳои маърифатӣ, фарҳангӣ, сиёсии донишгоҳ ва берун аз он иштирок кунанд.
 - 4.6. Дар мавридҳои зарурӣ ва дар ҳаёти ҳалли вазифаҳои худ аз моликияти Донишгоҳ ва барномаҳои, ки аз тарафи ташкилотҳои занон ва духтарон қабул гардидаанд, истифода баранд.
5. Қатъи фаъолияти Шӯро.
- 5.1. Фаъолияти Шӯро дар асоси қарори Шӯрои олимони Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино ва қарори суд қатъ мегардад.